

## **Тақризи мұқарризи расмй**

**ба автореферат ва диссертацияи БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAHETGUI AIMATI) дар мавзуи “Маңной концептуалии “шодй” ҳамчун падидай забонй-фарҳангй дар забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ”, ки барои дарёғти дараҷаи илмий доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) пешниҳод шудааст.**

**Мутобиқати диссертация ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Диссертацияи мазкур дар мавзуи “Маңной концептуалии “шодй” ҳамчун падидай забонй-фарҳангй дар забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ” ба шиносномаи ихтисоси илмии 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) мутобиқ аст.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Таҳқиқоти диссертационии мавриди тақриз ба таҳлили маңной концептуалии “шодй” дар мисоли забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ бахшида шудааст. Мавзуи интихобнамудаи муаллифи диссертация аз мавзуъҳои мавриди пажуҳиши илмҳои забоншиносии муосир, аз ҷумла забоншиносии шинохтӣ (когинитвӣ), забоншиносии фарҳангӣ, забоншиносии қавмӣ ба шумор рафта, то ба ҳол дар мисоли забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ ба таври маҳсус таҳқиқ нагардидааст. Дар он ҷиҳатҳои забонй-фарҳангии яке аз мањноҳои эҳсосотӣ, яъне олами ботинии инсон, ҳамчун соҳиби фарҳангии муайян дар доираи парадигмаи инсонмехварӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудаанд. Мусаллам аст, ки дар даврони муосир таваҷҷуҳи муҳққиқони забоншинос, алалхусус, забоншиносии муқоисавӣ ба таҳқиқи концептҳое равона гардидааст, ки дар шуури ҳалқҳои гуногунзабону гуногунфарҳанг таҷассум ёфтаанд. Аҳаммияти хоси мавзуи диссертацияи мавриди тақризи мо дар он зоҳир мегардад, ки дар маркази диққати илмҳои инсонмехварии муосир асосан олами ботинӣ, фаъолияти маърифатию эҷодӣ, шууру тафаккур, забон ва фарҳангии инсон мавқеи арзишманд қасб кардааст. Гузашта аз ин, дар забоншиносии муосир масъалаи ошкор намудани таъсири мутақобилаи забонҳо ва таҷассуми андешаҳои арзишӣ тавассути воҳидҳои забон ва нутқ мавқеи марказӣ дорад. Чунон ки маълум аст, пажуҳишҳои концептуалий ба таҳлилу баррасии натиҷаи вербалии афкори донишномавӣ, эҳсосӣ-ҳиссиятӣ, миллию фарҳангӣ, фаҳмиши ассотсиативии паҳлухои муайянни мавзуъ равони гардидаанд. Интихоби мавзуъ ҳамчунин аз он ҷиҳат ҳамчун мубрам ва аҳамиятнок муайян карда мешавад, ки концепти “шодй” барои ҳар як шаҳс, сарфи назар аз миллат, најод, мавқеи ӯ дар ҷомеа, вазъи иҷтимоӣ, ҷинс, синну сол ва ғайра яке аз заминаҳои асосӣ маҳсуб меёбад.

Бар замми гуфтаҳои боло, мубрамии таҳқиқоти мазкур боз дар он зоҳир мегардад, ки то ҳол хусусиятҳои вожаҳои ифодакунандаи эҳсосот ва ҳиссиёти инсон дар забонҳои муқоисашаванда, зарурати таҳлили фарқиятҳо ва шабоҳатҳои шаклҳои дохилӣ ва маънои концепти “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ ба таври муфассал ва маҳсус омӯхта нашудаанд. Ҷунон ки маълум аст, дар омӯзиши ҳодисаҳои забонӣ ва объективатсияи забонии эҳсосот нақши инсон ё ҳуд инсонмехваршиносӣ калидӣ маҳсуб меёбад ва дар доираи навъҳо ва самтҳои нави забоншиносӣ ба мисли забоншиносии шинохтӣ ва забоншиносии фарҳангӣ ва иҷтимоӣ баррасӣ мегардад.

Бинобар ин, масъалаи омӯзиши маънои концептуалии “шодӣ” ҳамчун инъикоси концепти забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ барои таҳқиқоти минбаъдаи забоншиносии муосир заминаи устувор фароҳам меорад ва, ҳамзамон, мубрамии мавзӯи таҳқиқро собит мегардонад.

Инак, мавзӯи таҳқиқоти диссертационии Байхетгули Аймайти мубрам, муҳим ва саривақтӣ ҳисоб ёфта, он метавонад барои дар оянда равшан гардидани нуктаҳои то ҳол ҳалталаби ин масъалаи пажуҳишӣ мусоидат намояд.

**Навғонии илмии таҳқиқот** дар он зоҳир мегардад, ки дар диссертатсияи мавриди тақриз барои аввалин маротиба таркиб ва соҳти концепти “шодӣ” дар тасвири забонии ҷаҳони мардуми тоҷику чин мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст. Дар он вижагиҳои умумӣ ва хос дар таҷассуми ин концепт аз ҷониби ин ҳалқҳо баррасӣ гардида, инчунин, концепти “шодӣ” дар заминаи забоншиносии шинохтӣ ва фарҳангӣ таҳқиқ карда шудааст. Умумият ва фарқи инъикоси концепти “шодӣ” аз ҷониби соҳибзабонон бо таваҷҷӯҳ ба тафаккури миллӣ бори нахуст нишон дода шудаанд.

**Тасвив ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Масъалаҳои марбут ба мавзуи таҳқиқот тавассути таҳлил ва баррасии назариявӣ, аз ҷумла таҳлили муқоисавӣ таҳқиқ шудаанд. Ин таҳқиқот бо такя ба нуктаҳои методологӣ ва маводи гуногунҷанбаи таҳлилӣ, ки бо соҳтор, мақсаду вазифаҳои тадқиқот мувофиқ мебошанд, бунёд ёфтааст. Натиҷаҳои диссертатсия дар конференсияҳои солонаи илмӣ ва назариявии ҳайати профессорону устодони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода ва дигар конференсияҳои минтақавиу ҷумҳуриявӣ ва байналмилалий дар шакли маърузву гузоришҳо муҳокима ва баррасӣ шудаанд..

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот** аз он иборат аст, ки диссертатсия метавонад барои тадқиқоти оянда дар соҳаҳои забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ) ва фарҳангӣ кӯмак расонад. Натиҷаҳои ин таҳқиқот барои ҳаллу фасли як қатор масъалаҳои амалий ва назариявии ин соҳа истифода хоҳанд шуд ва ҳамчун асоси таҳқиқотҳои минбаъдаи илмӣ ва назариявии самтҳои забоншиносии шинохтӣ ва муқоисавӣ хизмат хоҳанд кард.

Бояд тазаккур дод, ки хусусиятҳои миллию фарҳангии концепти "шодӣ", ки дар диссертатсия пажуҳиш ёфтаанд, дар фаҳмидани қонуниятиҳои умумӣ ва хусусиятҳои маҳсуси забонҳо дар соҳаи вожашиносӣ кӯмак мерасонанд. Бешубҳа, ин навъ таҳлилҳо барои баррасии масъалаҳои назариявии забоншиносӣ аҳамияти калон доранд.

Аз мутолиаи диссертатсия бармеояд, ки таҳқиқоти мазкур аз аҳамияти амалий низ бархӯрдор аст ва дар вақти таҳияи барномаҳо ва ҳаллу фасл кардани масъалаҳои марбут ба таҳқиқоти шинохтиву фарҳангии воҳидҳои забон эҳсос мешавад. Бешак, натиҷаҳои ин таҳқиқот метавонанд дар тадриси доираи фанҳои маҳсус ба мисоли забоншиносии шинохтӣ, забоншиносии фарҳангӣ, забоншиносии қавмӣ, луғатшиносӣ, фразеология ва гайра, инчунин дар баррасии масъалаҳои амалии забоншиносии муқоисавӣ маводди кӯмакии беандоза ба шумор мераванд. Гайр аз ин, онҳо барои гузаронидани семинарҳо ва курсҳои маҳсус дар соҳаи забоншиносии муқоисавӣ, забоншиносии умумӣ, забоншиносии фарҳангӣ ва забоншиносии қавмӣ низ мувофиқ мебошанд. Натиҷаҳои таҳқиқот инчунин дар раванди таълими факултетҳои филолгии мактабҳои олии кишвар, хусусан дар курсҳои маҳсус, семинарҳо ва лексияҳо муфид хоҳанд буд.

Ҳамчун яке аз дастовардҳои диссертатсияи мазкур метавон дараҷаи эътиомнокии мавод, таҳлил ва натиҷаҳои онро қайд намуд, ки, тавре ки ба назар мерасад, мавод аз сарчашмаҳои мӯътамад ҷамъоварӣ шуда, мавриди таҳлили хос қарор дода шудааст ва натиҷаҳои науву бесобиқаи он аз аҳамияти назариявӣ ва амалий бархӯрдор аст. Гузашта аз ин, хулоса ва тавсияҳои хоси муаллифи диссертатсияи мавриди тақриз дар ҷаҳорҷӯбай методологияи низомдор ва таҳлилҳои забоншиносӣ тасвият ёфта, дар раванди таҳқиқот ва фаъолияти амалии марбут ба соҳаи забоншиносӣ мавриди истифодаи фаровон қарор хоҳанд гирифт.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар ҷаласаҳои кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (солҳои 2021 – 2025), дар

конференсияҳои вилоятӣ, ҷумҳурияӣ, семинарҳо ва мизҳои мудаввар ба таври васеъ баррасӣ гардидаанд.

Сохтори диссертатсияи тақризшаванда ҷавобгӯи талаботи барасмиятдарории корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ буда, аз муқаддима, се боб, хулоса ва фехристи адабиёт иборат аст.

Дар **муқаддима** дастгоҳии илмии кори диссертационӣ инъикос ёфта, дар бобати асосноккунии аҳаммияти мавзуъ, навоварии илмии он, муайян намудани мақсад ва вазифаҳо, асосҳои назариявии тадқиқот, сарчашмаҳои тадқиқот, аҳаммияти назариявӣ ва амалии тадқиқот, инчунин объект ва предмети тадқиқот маълумоти марбута оварда шудааст, ки ҳар як баҳши он бо риояи талабот танзим карда шудааст.

Дар боби якуми диссертатсия масъалаҳои назариявии марбут ба ҷойгоҳи маънои концептуалӣ дар низоми маъношиносӣ баррасӣ ва таҳлил шудаанд.

Дар зербоби якум сухан дар бораи мағҳуми “концепт” меравад. Ба ақидаи муаллифи диссераттсия, вожаи “концепт” калка аз забони лотинӣ буда, “conceptus” маънояш мағҳум аст, аз феъли “concipere” оғоз кардан, оғоз шудан мебошад. Бояд тазаккур дод, ки дар ҷойи дигар олимон “мағҳум”-ро аз “концепт” фарқ мекунонанд, вале ин як баҳси тӯлониест.

Зербоби дуюми боби якум таҳти унвони “Меъёри шинохти маънои концептуалӣ” ба аломатҳои маъмулӣ ва хусусиятҳои концепт баҳшида шудааст.

Диссертант иброз медорад, ки мағҳуми концепт, маҳсусан, аз он ҷиҳат мухим аст, барои фаҳмидани он, ки чаро забон на танҳо як роҳи муюшират, балки як навъ тамаркуз ва таҷассуми фарҳангӣ миллӣ қӯмак мекунад. Дар замони мусир муаммои омӯзиши концептҳо аҳаммияти хоса дорад. Бо вуҷуди он ки асарҳои зиёде ба омӯзиши онҳо баҳшида шуда бошад ҳам, ҳанӯз муаммоҳое ҳастанд, ки ба қадри кофӣ масъалаи мазкур ҳалли худро наёфтаанд ва онҳо дикқати ҷиддиро талаб мекунанд. Маҳсусан, шарҳи аниқи концепт ва тавсифи хусусиятҳои низоми он баҳсталабанд.

Зербоби сеюми боби аввал “Муқоисаи маънои луғавӣ ва маънои концептуалӣ: умумият ва фарқ” унвон гирифтааст. Дар ин зербоб муаллиф рамзҳои ифодагари шодиву хурсандӣ ба монанди наъл, гулҳо, фароштуруку дигар ашёҳоро таҳлил намудааст.

Мусаллам аст, ки ифодаи маънои концептуалӣ тавассути воҳидҳои забон низ сурат мегирад, аз ин рӯ, дар илми забоншиносӣ баррасӣ ва омӯзиши маънои концептуалӣ ва мағҳуми концепт саривақтӣ ва айни

муддаост ва масъалаҳои забоншиносии шинохтӣ (когнитивӣ), фарҳангӣ (лигвокултурология), равонӣ, иҷтимоӣ ва мантиқӣ ҳаллу фасли худро меёбанд.

Зербоби чорум таҳти унвони “Таҳқиқи ҷанбаҳои назариявии мағҳуми концепт дар забоншиносӣ тоҷик” фарогири масъалаҳои назариявӣ роҷеъ ба мавзуи таҳқиқ мебошад.

Боби дуюми диссертатсия “Таҳлили маънои концептуалии “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ” номгузорӣ шудааст. Зербоби якуми боби дуюм таҳти унвони «Маълумоти умумӣ доир ба концепти “шодӣ”» мебошад.

Чӣ тавре, ки диссертант иброз медорад, концепт ҳамчун падидай забоншиносӣ-маърифатӣ воҳиди мундариҷаи фаврии ҳофиза, луғати равонӣ, низоми концептуалий ва маъноҳои дар шуур буда, тамоми тасвири ҷаҳон, ки дар равони инсон инъикос ёфтааст, маҳсуб меёбад.

Дар ҳақиқат, концепти шодӣ ҳусусияти возехи миллӣ дорад. Инчунин, ҳусусияти муҳимтарини ғоявиест, ки дар забони табиӣ таҷассум ёфтааст. Ин концепт дар забонҳои гуногуни миллӣ тобишҳои гуногун дорад. Дар ифодаи концепти “шодӣ” маънои эҳсосотӣ мавқеи меҳварӣ дорад ва дар ду навъи маънои эҳсосотӣ ифодаи концепти “шодӣ” ошкор мегардад. Ҳусусияти экспрессивӣ, баҳодиҳӣ, водоркуни дар ифодаи концепти шодӣ дар таносуби маъноии зоҳир шудани эҳсосот дар амал ва муносибати инсон, дараҷаи ифодаи эҳсосот, таносуби мусбат/манфӣ, ҳаяҷон ва таносуби мутазоддӣ муайян мегардад, ки, дар ин замина, вижагии концепти “шодӣ” ҳамчун падидай забонӣ-фарҳангӣ ошкор мешавад.

Зербоби дуюми боби дуюм “Ҷойгоҳи маънои концепти “шодӣ” дар забони тоҷикӣ” номгузорӣ шудааст.

Бояд гуфт, ки концепти “шодӣ” дар забони тоҷикӣ як мағҳуми фарҳангӣ ва равонист, ки дар баробари маънои зоҳирӣ, қабатҳои амиқи иҷтимоӣ ва фалсафӣ дорад, ки дар диссертатсия ба ин ҷанбаҳои мавзуъ хуб равшанӣ андохта шудааст.

Қобили қайди маҳсус аст, ки дар зербоби мазкур мисраъҳои шеърӣ бо ифодаи вожаи шодӣ аз шоирони тоҷик оварда шудааст, ки ин шаҳодат аз он медиҳад, ки муаллиф дар баробари мутолиа намудани адабиёти забони ҷинӣ донандаи хуби забони тоҷикӣ мебошад. Ба монанди:

Маро гӯйӣ аз ман ба ҷуз ғам набинӣ,

Ҳамин аст, агар рост ҳоҳӣ, гумонам.

Гар аз васли ту шод гардам ва гар на,

Ба ҳар сон ки бошад, зи ғам дарнамонам (Ахтарони Адаб, 2011, с. 18).

Чун ғаматро натавон ёфт магар дар дили шод,  
Мо ба уммеди ғамат хотири шоде талабем (Ҳофиз).  
Шодам ба туву яқин ҳамедонам,  
К-ин шодӣ ҳазор ғам дорад (Анварӣ).

Зербоби сеюм “Хусусияти забонии концепти “шодӣ” дар забони чинӣ” ба масъалаи концепт ва мафхуми он дар забони чинӣ бахшида шудааст.

Дар ин зербоб ба хулосаҳои ҷолиби муаллифи диссертатсия метавон дучор шуд, ки бевосита ба вижагиҳои миллии масъалаҳои марбут ба концепт иртибот доранд. Масалан, ҳақ бар ҷониби муаллиф аст, ки барои муайян кардани концептосфераи забони чинӣ, гузаронидани таҷрибаҳои шифоҳӣ танҳо дар сурате мақсаднок аст, ки ҳамаи субъектҳо аз як вилояти Чин бошанд. Ин аз он сабаб аст, ки дар Чин дар минтақаҳои гуногуни кишвар истифодаи бисёр қалимаҳо ҳоло ҳам гуногун аст.

Боби сеюми диссертатсия “Таҳқиқи муқоисавии вижагиҳои забонию фарҳангии концепти “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” унвон дорад. Дар он ҷиҳатҳои муҳимми маъноҳои концепти мавриди таҳқиқи муаллиф бо муқоиса дар мисоли ду забон ба таври ҷолиб ва асоснок нишон дода шудаанд.

Дар зербоби аввали боби ниҳоӣ “Таҳлили маънои концепти “шодӣ” дар таърихи забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” сухан меравад.

Дар ин бахш ба таври асоснок ва бар мабнои маводди мӯътамад қайд шудааст, ки яке аз муҳимтарин мафҳумҳо дар фарҳанг забонии мардуми тоҷику чин ифодаи мафҳуми “шодӣ” ба шумор меравад, ки таърихи қадима дорад. Мафҳуми мазкур дар адабиёти бадеъ ва забони гуфтугӯйӣ ҷойгоҳи хоссаэро қасб намуда, бо роҳҳои гуногун маънидод карда мешавад. Ин аст, ки аз забони назм то ба забони наср адибон фикру андешаҳои худро бо ҳиссиётҳои гуногун баён менамоянд, ки дар байни онҳо мафҳуми шодӣ назаррас буда, бо рамзҳои мусбат алоқамандии зич дорад.

Хулосаҳои муаллиф дар натиҷаи таҳлили муқоисавӣ ҷолибанд. Чунон ки ба назар мерасад, ҳарчанд эҳсоси шодӣ универсалӣ мебошад, тарзи ифода ва таҷассуми он вобаста ба фарҳанг, тафаккур ва анъанаҳои забонӣ фарқ меқунад. Забони тоҷикӣ бо шодии фардӣ, миллӣ, ҷамъиятӣ, иҷтимоӣ, ҳассосият ва образнокии гуфттор, дар рафттору амал тавсиф мешавад, дар ҳоле ки забони чинӣ бо шодии ботинӣ ва мувозинати рӯҳӣ тавсиф мегардад.

Зербоби дуюми боби ниҳоӣ “Марзи маъноӣ, таҳаввули маҷозӣ ва ифодаи маърифатии “шодӣ” дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” унвон карда шудааст, ки дар он марзи маъноӣ, инкишофи маҷозӣ ва ифодаи хоси

концепти мавриди таҳқиқ нишон дар мисоли вожаҳои ифодагари маънои хешутаборӣ, амал, ҳаракат, муносибат, эҳсосот, ҳайвонот, рустаний ва амсоли инҳо нишон дода шудаанд.

Тавре муаллиф иброз медорад, хусусияти фарҳангии марзи маъноии концепти “шодӣ” тавассути вожаҳои ифодаҳои маҷозӣ микропадида ва макропадидаи концепти мазкурро дар ҳаёти рӯзмарраи соҳибзабонони тоҷику чин инъикос карда метавонад.

Дар зербоби сеюми боби сеюм “Муқоисаи ифодаи хусусиятҳои фарҳангии концепти “шодӣ”-и воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” ном дорад.

Аслан, таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологӣ барои ошкор намудани алломатҳои асосии фонди фразеологии забонҳо ва боз ҳам амиқтар ворид шудан ба маъно ва қонуниятҳои инкишофи онҳо зери таъсири омилҳои фарозабонӣ, ки бо таъриҳ ва фарҳангӣ ҳалқҳо алоқаманд аст, ёрӣ мерасонад.

Аз ин рӯ, таҳқиқи концепти “шодӣ” дар таркиби воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ ба мақсад мувоғиқ аст, зоро фонди фразеологӣ хусусияти этнофарҳангии забонро равшантар ифода мекунад, зоро дар он таҷрибаи бисёрсолаи умумигардонидашудаи тамоми этнос, хусусиятҳои дарки он дар бораи ҷаҳон ва худшиносӣ, яъне “тасвири забонии ҷаҳон” ҷойгир аст. Аз ин рӯ, сатҳи фразеологӣ дар таҳқиқи падидаҳои аз ҷиҳати фарҳангӣ муайяншуда афзалият дорад.

Ин гуфтаҳои худро диссертант бо овардани иқтибосҳои илмӣ тақвият мебахшад: “Муносибати забон ва фарҳанг, ки дар фразеологизмҳо ба таври возех ифода ёфтааст, онҳоро дар маркази таҳқиқоти забоншиносӣ-фарҳангӣ, этнолингвистикий қарор додааст. Равиши забоншиносӣ-фарҳангӣ ба омӯзиши фразеологизмҳо, ба омӯзиши муносибати фразеологизмҳо ва алломатҳои фарҳангӣ равона мешавад ва, инчунин, аҳаммияти низоми рамзҳо ва ғайраро барои тавсифи хусусияти фарҳангӣ-миллии фонди фразеологӣ навсозӣ мекунад” [Кирилова, 1988, с. 18].

Дар аснои таҳлили муқоисавии ин бахш муаллиф бо мулоҳизаҳои мантиқии худ зикр менамояд, ки дар воҳидҳои фразеологии ифодакунандай маънои концептуалии “шодӣ” дар забонҳои муқоисашаванда вижагиҳои умумӣ ва хос ба назар мерасанд. Воҳиди фразеологии “аз шодӣ дар курта нағунцидан” дар ҳар ду забон хусусияти фарҳангии соҳибзабононро як хел, тавассути ифодаи маънои эҳсосотии баҳодиҳӣ, яъне шодии беҳадду худуд инъикос мекунад.

Дар ин замина вобаста ба вижагиҳои хоси забонҳо аз ин ҷиҳат унвонҷӯ дуруст қайд менамояд, ки дар забони тоҷикӣ ҳусусияти фарқунанда дар воҳиди фразеологии “аз ҳурсандӣ шодимарг шудан” ба василаи тақобули маънӣ, яъне дар як ифода ҳам маъни мусбат ва ҳам маъни манғӣ инъикос гардидан, вуҷуд дорад. Маъни маърифатӣ ба василаи маъни эҳсосотии водоркунӣ дар намунаи ин воҳиди фразеологӣ нишон дода шудааст. Ҳар кору ҳар амалеро меъёр ва ҳадду ҳудуде бояд идора кунад.

Дар зербоби чоруми боби сеюм “Ифодаи концепти “шодӣ” дар номи ашҳоси тоҷикӣ ва ҷинӣ” концепти “шодӣ” дар аксари мавридиҳо ҳамчун мағҳуми ҳиссиёт зоҳир мешавад, ки дар таркиби исмҳои хос ҳамроҳ мешавад ё онро пурра ифода мекунад.

Диссертант ҳангоми таҳияи кори диссертационӣ ба қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва алломатҳои китобат, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №268 тасдиқ шудааст, диққати маҳсус зоҳир намуда, дар асоси ин ҳуҷҷати зарурӣ корашро омода кардааст.

Ҳамин тарик, аз мутолиа ва таҳлили диссертатсияи мавриди тақриз чунин натиҷагирий кардан мумкин аст, ки Байхетгули Аймайти мавзуъро хуб ҳазм намуда, ба ҳалли вазифаҳои дар назди худ гузоштааш ба ҳадаф расидааст. Маводи назариву амалии фаровоне, ки муҳаққиқ гирд оварда, таҳлил намудааст, аз заҳмати зиёди ӯ дарак медиҳад. Муҳокимарониҳо ва баҳсҳои диссертант дар рисола бамаврид ва илман асосноканд. Аксари мулоҳиза ва нуктаҳои назари баённамудаи ӯ ҷолиби таваҷҷуҳ ва арзишманд мебошанд. Автореферати диссертатсия ва худи он дар маҷмуъ ба тамоми талаботи муқарраршуда ҷавобгӯ мебошанд.

Сарфи назар аз дастовардҳо дар фишурда ва ҳам дар рисола баъзе камбудиҳое ҷой доранд, ки, аввалан, ислоҳпазиранд ва сониян, зикр ва ислоҳи онҳо дар оянда ҳусни корро меафзояд:

1. Дар қисмати “Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ” муаллиф аз сарчашмаҳое ёдовар мешавад, ки ба таҳқиқу пажуҳиши концепти “шодӣ” ягон иртиботе надоранд (саҳ. 6-7). Ба андешаи мо муаллиф тафовути маҳуми концептро аз вожаву калима дарк накардааст.

2. Дар се фасли боби якум муаллифи рисола танҳо бо овардани иқтибос аз андешаҳои забоншиносони рус иқтифо мекунад, ки ин тарзи баёни фикр дар таҳияи кори илмӣ ҷандон қобили қабул нест. Дар 30 саҳифаи рисола ҳамаги як ё ду бор аз андешаҳои забоншиносони тоҷик (С. Матробиён (саҳ. 27 ва Умаров (саҳ. 43) оид ба назарияи конспект ишора мекунад. Ба пиндори

мо муаллиф аз бозёфтҳои илмии забоншиносони тоҷик дар пажуҳиши анвои мухталифи консепт огоҳ нест.

3. Дар фасли якуми боби дуюм низ муаллиф ба андешаи дигар забоншиносон такя карда, аз таҳлили фасл дури ҷустааст. Фасли дуюми боби дуюм ба ҷойгоҳи консепти “шодӣ” дар забони тоҷикӣ бахшида шудааст, аммо муаллиф танҳо бо овардани мисол аз “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” қаноат кардааст. Таҳлилу баррасӣ ва муқоисаи консепти таҳқиқшаванда аз назари муаллиф дур мондааст.

4. Фасли сеюми боби сеюм “Муқоисаи ифодаи ҳусусиятҳои фарҳангии консепти “шодӣ”-и воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” номгузорӣ шудааст. Фасл ғалат номгузорӣ шудааст. Агар фасл “Муқоисаи ҳусусиятҳои фарҳангии консепти “шодӣ”-и таркиби воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ” номгузорӣ мешуд, хуб мебуд.

5. Дар фасли ҷорум ҳинни баррасии ифодаи консепти “шодӣ” дар номи ашхос дар забони тоҷикӣ муаллиф танҳо аз ду ном – Шодӣ ва Ҳурсанд ёдоварӣ шуда, баррасии консепти “шодӣ” дар номи ашхос дар забони чинӣ аз назари муаллиф дур мондааст.

6. Дар рисола муаллиф бештар ба иқтибос такя мекунад, таҳлил, баррасӣ ва муқоиса хеле кам ба назар мерасад.

7. Дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия ва автореферат ҳатоҳои имлой, луғавӣ, дастурӣ, услубӣ ва техникӣ дида мешавад (саҳ. 10, 28, 29, 39, 40, 48, 53, 56 ва ғайра).

Рисолаи БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAHETIGUL AIMATI) дар мавзуи “Маънои концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидай забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ”, ки барои дарёftи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302–Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ пешниҳод гаштааст, кори илмию таҳқиқотии мукаммал ва ба анҷомрасида буда, ба меъёрҳои муқарраршуда ва талаботи Комиссияи олии аттестатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои дарёftи дараҷаи илмии доктори фалсафа пешниҳод гардидааст, мувофиқат мекунад.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои илмии интишорнамудаи муҳаққиқ ба андозаи кифояткунанда мазмуну муҳтавои рисоларо инъикос намудаанд.

Дастгоҳи илмии таҳқиқот низ ба меъёру талаботҳои рисолаҳои номзадӣ ҷавобгӯ буда метавонад.

Хулоса, метавон тазаккур дод, ки муҳтавои автореферат низ бо рисолаи илмӣ пурра мувофиқат мекунад.

Диссертасияи БАХЕТГУЛИ АЙМАЙТИ (BAHETIGUL AIMATI) дар мавзӯи “Маъни концептуалии “шодӣ” ҳамчун падидай забонӣ-фарҳангӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва ҷинӣ”, ки барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи иҳтиноси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) кори баанҷомрасида ва мувофиқи талаботи Комиссияи олии аттестацИонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълифгардида буда, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи иҳтиноси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Доктори илми филология, профессор,  
муовини раиси Кумитаи забон ва  
истилоҳоти назди Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Баротзода Файзиддин Камолиддин

Нишонӣ: 734036, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, н. Сино  
кучай Faуров 3, ҳуҷ. 46  
Тел.: + 992 934555066  
Email: [fedyab1984@mail.ru](mailto:fedyab1984@mail.ru)  
«28» 08 соли 2025

Имзои Баротзода Файзиддинро  
тасдиқ мекунам:  
Мудири шуъбаи ҳуқук, қадрҳо ва корҳои  
маҳсуси Кумитаи забон ва  
истилоҳоти назди Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, н. Шоҳмансур  
кучай Беҳзод 25  
Тел.: + 992 552720990  
Email: [safarov.eradzh@bk.ru](mailto:safarov.eradzh@bk.ru)  
«28» 08 соли 2025



Сафарзода Эраҷ